

**ҶАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ
ТАШКИЛОТИ ҚАРЗИИ ХУРДИ
«МЕҲНАТОБОД»**

**ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ,
КИ МУТОБИҚИ СТАНДАРТҲОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ
БАРОИ СОЛИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ
СОЛИ 2023 ХОТИМАЁФТА ТАҲИЯ ГАРДИДААСТ.**

МУНДАРИҶА

ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ	3
ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ	4
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҚМУӢИ ДАРОМАД	6
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИЯТИ МОЛИЯВӢ	7
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ГАРДИШИ ВОСИТАХОИ ПУЛӢ	8
ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҲО ДАР САРМОЯИ ХУДӢ	9
ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ	10-24

**ТАЪКИДИ РОҲБАРИЯТ ДАР БОРАИ МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯ ВА ТАСДИҚИ ҲИСОБОТИ
МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛИ ҲИСОБОТИИ ДАР САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2023
ХОТИМАЁФТА**

Таъкиди зерин бояд бо зикри ўҳдадорихои аудиторҳо, ки дар саҳифаи 4-и ҳисоботи аудиторҳои мустақил оварда шудааст, чун ҳудудгузорӣ ё фарқияти байни масъулияти аудиторҳо ва роҳбарият дар бобати ҳисоботи молиявии ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод» (минбаъд дар матн чун Ҷамъият зикр мешавад) ҳисобида шавад.

Роҳбарияти Ҷамъият барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ, ки эътимоднокии тамоми ҷанбаҳои вазъияти молиявӣ, натиҷаи фаъолият, гардиши маблағ ва тағйирот дар сармояи Ҷамъият тайи соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2023 хотимаёфтаре мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ (минбаъд чун СБХМ зикр мегардад) инъикос менамояд, масъул мебошад.

Ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарият масъулияти амалҳои зеринро бар ўҳда доранд:

- Интиҳоби усулҳои муносиби баҳисобгирии муҳосибавӣ ва истифодаи мунтазами онҳо;
- Риоя кардани талаботи СБХМ ва шарҳ додани тамоми ҳолатҳои берунравӣ аз меъёрҳои СБХМ дар эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ;
- Таҳия намудани ҳисоботи молиявӣ бо назардошти ин эҳтимолият, ки Ҷамъият дар оянда фаъолияти худро идома хоҳад дод, ба истиснои мавридҳои, ки чунин эҳтимол ғайриқонунӣ бошад.

Роҳбарият ҳамчунон барои амалҳои зерин масъул аст:

- Такҳия, амалисозӣ ва таъмини фаъолияти самарабахш ва бозътимоди низоми назорати дохилии Ҷамъият;
- Нигоҳдории ҳисобдорӣ дар сатҳи зарурии, ки имконияти дар вақти лозими ба таври дақиқ маълумот дар бораи вазъияти молиявии Ҷамъият омода менамояд ва мутобиқати ҳисоботи молиявро бо талаботҳои СБХМ таъмин менамояд;
- Ба роҳ мондани ҳисобдорӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва стандартҳои ҳисобдории Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Дар чорҷўбаи салоҳияти худ андешидани чораҳо барои ҳифзи дороиҳои Ҷамъият;
- Ошкор ва пешгирӣ намудани ҳодисаҳои қаллобӣ, иштибоҳ ва дигар сӯиистифодабарӣҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли ҳисоботи дар санаи 31-уми декабри соли 2023 анҷомёфта аз тарафи Роҳбарияти Ҷамъият тасдиқ гардидааст.

Аз номи ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод»:

Директор

Некрӯз Собирӣ Раҳимзода

Сармуҳосиб

Зайнура Носирзода



ХУЛОСАИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба Роҳбарияти ҶДММ ТҚХ «МЕҲНАТОБОД»

Хулоса

Мо тафтиши аудитории ҳисоботи молиявии замимагардидаи ҶДММ ТҚХ «Меҳнатобод»-ро (минбаъд Ҷамъият), ки аз ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2023, ҳисобот оиди маҷмуи даромад, ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя ва ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ иборат аст гузаронидем, ки дар соли нишондодашуда ба анҷом мерасад ва инчунин тавсифи унсурҳои муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва эзоҳҳо ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Ба фикри мо, ҳисоботи молиявӣ аз ҳамаи ҷиҳатҳои назаррас ҳолати молиявии ҶДММ ТҚХ «Меҳнатобод»-ро ба санаи 31-уми декабри соли 2023, натиҷаҳои фаъолияти он ва ҳаракати воситаҳои пулӣро барои соле, ки дар таърихи зикргардида анҷом меёбад дар мутобиқат бо Стандартҳои Ҳисоботи Молиявии Байналмиллалӣ дуруст инъикос менамояд.

Асос барои изҳори ақидаи аудиторӣ

Мо тафтишоти аудиторию мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Аудит гузаронидем. Ёхдадорӣ мо мувофиқи ин стандартҳо дар қисми «Маъсулияти аудитор барои аудити ҳисоботи молиявӣ» гузошта шудааст. Мо нисбати Ҷамъият мувофиқи «Кодекси ахлоқ ва одоби аудиторони касби»-и Шӯрои оиди стандартҳои байналмиллалӣ ахлоқу одоби муҳосибон ва талаботҳои этикӣ, ки ба аудити ҳисоботи молиявии моён дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ дорад мустақил ҳастем, ва дигар ухдадорихоро мувофиқи ин талаботҳо иҷро намудем. Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудитории аз тарафи мо ба даст оварда шуда, барои изҳори ақидаи аудитории мо кифоя ва муносиб мебошад.

Масъулияти роҳбарият оиди ҳисоботи молиявӣ

Масъулият нисбати таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии мазкур мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявиро роҳбарияти Ҷамъият ба ёхда дорад. Ин масъулият: тартибдиҳӣ, ҳориҷкунӣ ва дастгирии назорати дохилӣ, ки бо таҳия ва пешниҳоди одилонаи ҳисоботи молиявии таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои қаллобӣ ва ҳатогӣ надошта, интиҳоб ва истифодабарии муносиби сиёсати ҳисобгирӣ, ва асоснокии баҳодихҳои ҳисобиро дар бар мегирад.

Масъулияти аудиторон оиди аудити ҳисоботи молиявӣ

Мақсади мо ба даст овардани боварии устуворе, ки ҳисоботи молиявӣ таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои ҳатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона надорад, ва дар тартиб додани хулосаи аудиторӣ, ки изҳори ақидаи моро дар бар мегирад. Боварии устувор ин дараҷаи баланди боваринокиро ифода мекунад, аммо барои ҳамавақт дарёфт намудани ҳатогҳои назаррас, ки дар раванди

ифода мекунад, аммо барои ҳамавақт дарёфт намудани хатогиҳои назаррас, ки дар раванди тафтиши аудитори мувофиқи СБА гузаронидашуда, кафолат намедихад. Таҳриф метавонад натиҷаи хатогӣ ё амалиётҳои мусоҳилакорона бошад ва назаррас ба ҳисоб мераванд, агар бо асос тахмин карда шавад, ки дар алоҳидаги ё дар маҷмӯ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ҳамин ҳисоботи молияви қабул кардашаванда таъсир расонанд.

Дар чорчубаи аудити мувофиқи СБА гузаронидашаванда, мо ақидаронии касбиро истифода мебарем ва нобоварӣ касбиро дар давоми раванди аудит нигоҳ медорем. Ба ғайр аз он:

а) хавфҳои таҳрифи назаррас, ки ҳамчун натиҷаи хатогӣ ё амалҳои мусоҳилакорона ба миён омадаанд ошкор ва баҳо медиҳем; ҷавобан ба ин хавфҳо амалиётҳои аудитори коркард ва мегузаронем; далелҳои аудитори кифоя ва боъэтимодно чам меоварем, ки асоси инъикоси ақидаи мо мегарданд. Хавфи ошкор нагардидани таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи амалҳои мусоҳилакорона муҳимтар аст нисбат ба хавфи ошкорнашудаи таҳрифҳои назаррас дар натиҷаи роҳ додани хатогиҳо, зеро амалҳои мусоҳилакорона метавонанд забоняккунӣ, сохтакорӣ, амали қастдан ба назар нагирифтани таҳрифи ахбороти пешниҳодшуда ё амали хилофи системаи назорати дохилиро дар бар гирад.

б) системаи назорати дохилӣ, ки барои аудит бо мақсади таҳия намудани тартиботи аудитори барои ҳолатҳои мувофиқ аҳмият дорад меомӯзем, аммо на бо мақсади инъикоси ақидаи оиди самаронакии системаи назорати дохилии шахси тафтишшаванда;

в) ба дурустии сиёсати ҳисобгирӣ истифодашаванда, асоснокии баҳодиҳии баҳисобгирӣ ва ба эзоҳдиҳии мувофиқи ахборотҳо, ки аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда тайёр карда шудааст, баҳо медиҳем;

г) оиди дуруст истифодабарии фарзкунӣ нисбат ба фаъолияти бефосила аз тарафи роҳбарияти шахси тафтишшаванда хулоса мебарорем, ва дар асоси далелҳои аудитори гирифташуда оиди мавҷуд будани номуайяниҳои назарраси бо воқеа ё шартҳои, ки дар натиҷаи онҳо шубҳаҳои ҷидди нисбати қобилияти давом додани фаъолияти бефосилаи шахси тафтишшаванда пайдо мегарданд, хулоса мебарорем. Агар мо оиди мавҷудияти номуайяниҳои назаррас ошкор намоем, мо бояд диққатро дар хулосаи аудитори худ ба эзоҳи ахбороти мутобиқ дар ҳисоботи муҳосибии солони ҷалб намоем, агар чунин эзоҳдиҳии ахборот номувофиқ бошад, шакли хулосаи худро тағйир диҳем. Ақидаҳои мо ба далелҳои аудитори, ки то санаи хулосаи аудитори мо гирифта шудаанд, асос ёфтаанд. Аммо воқеаҳо ё шароитҳо дар оянда метавонанд ба қобилияти давом додани бефосилаи фаъолияти шахси тафтишшаванда таъсир расонанд;

д) ба пешниҳодкунии ҳисоботи муҳосибӣ умуман, таркиб ва мазмуни он, бо назардошти эзоҳи ахборотҳо, инчунин амалиётҳо ва воқеаҳо, ки асоси ҳисоботи солони муҳосибӣ ва таъмини боъэтимодии онро нишон медиҳанд, баҳо мегузорем.

09 апрели соли 2024

ш. Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хоҷаев Ш.Т., СІРА

Директори ЧДММ «Аудит Консалтинг»



Иҷозатнома БМТ № 0000123 аз 12 июни соли 2020 аз тарафи Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст барои анҷом додани фаъолияти аудитори дар низомии бонкӣ

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31-уми декабри соли 2023

	Эзоҳ	31.12.2022с.	31.12.2023с.
Дороиҳо			
Воситаҳои пулӣ ва ҳамаарзиши онҳо	4.1	172 051	280 996
Қарзҳои додашуда ба мизоҷон	4.2	4 745 533	4 723 957
Дороиҳои ҷории дигар	4.3	260 840	14 342
Воситаҳои асосӣ	4.4	945 752	1 398 350
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.5	2 992	2 612
Сармоягузори	4.6	15 200	15 200
Ҳамагӣ дороиҳо		6 142 368	6 435 457
Ўҳдадориҳо			
Маблағҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ	4.7	452 400	1 119 400
Андозҳо барои пардохт	4.8	94 576	650
Ўҳдадориҳои ҷории дигар	4.9	44 317	41 246
Даромади тамдидшуда - грант	4.10	490 000	0
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо		1 081 293	1 161 296
Сармояи худӣ			
Сармояи саҳомии пардохташуда	4.11	3 546 908	3 546 908
Захираи умумӣ	4.12	162 322	162 322
Дигар захираҳои сармоя	4.12	599 728	951 705
Фоидаи таксимнашуда	4.12	752 117	613 226
Ҳамагӣ сармоя		5 061 075	5 274 161
Ҳамагӣ Ўҳдадориҳо ва сармоя		6 142 368	6 435 457



Директор

Сармуҳосиб

Некрӯз Собири Раҳимзода

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ОИДИ МАҶМУИ ДАРОМАД

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2023 ба анҷом мерасад

Моддаҳо	Эзоҳ	2022с.	2023с.
Даромади ғоизӣ	5.1	1 396 015	1 433 395
Хароҷоти ғоизӣ	5.2	(107 127)	(110 715)
Даромади ҳолиси ғоизӣ		1 288 888	1 322 680
Хароҷоти ташаккули захира барои талафоти доройҳо	5.3	(91 336)	(84 385)
Ҷоида (зарари) амалиётӣ		1 197 552	1 238 295
Даромад аз хизматрасониҳои комиссиянӣ	5.4	35 825	30 987
Хароҷот аз хизматрасониҳои комиссиянӣ	5.5	(11 077)	(10 525)
Даромадҳо бо тарҳи хароҷот аз амалиётҳо бо асари хориҷӣ		-	-
Даромадҳо бо тарҳи хароҷот аз азнавбаҳодиҳии асари хориҷӣ	5.6	40 107	(4 506)
Дигар даромадҳои амалиётӣ	5.7	230 230	122 181
Хароҷотҳои идоравӣ ва дигар хароҷоти амалиётӣ	5.8	(1 100 162)	(1 166 134)
Даромад (хароҷоти) соф аз фаъолияти амалиётӣ		392 475	210 298
Даромад (хароҷоти) соф аз фаъолияти ғайриамалиётӣ	5.9	480 168	507 245
Ҷоида то андозбандӣ		872 643	717 543
Андоз аз Ҷоида	5.10	(168 690)	(145 353)
Ҷоидаи соф		703 953	572 190

Директор

Сармуҳосиб



Некрӯз Собери Раҳимзода

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2023 ба анҷом мерасад

Фаъолияти амалиётӣ	Эзоҳ	2022с.	2023с.
Ҷоидаи (зарари) соф		703 953	572 190
Тасхеҳи ҷоидаи соф:			
Ҳароҷоти фарсоиш ва истеҳлоқи дороиҳо		101 805	119 307
Ҳароҷоти ташаккулдихии ФПТИ аз рӯи қарзҳо		91 336	84 385
Даромад аз барқарорсозии дороиҳо		(230 230)	(122 181)
Ҷоида / зарар аз хориҷкунии воситаҳои асосӣ		1 212	(7 195)
Дигар хароҷотҳои ҳисоббардашуда		105 587	145 353
Даромад (хароҷот) аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ		(40 107)	4 506
Тасхеҳи ҷоидаи тақсимнашуда		-	-
Ҳаракати нақдина ба даромадҳои амалиётӣ то тағирёбии дороиҳои амалиётӣ ва ӯҳдадориҳо		733 556	796 365
Тағирёбии дороиҳои гардон ва ӯҳдадориҳо:			
Афзуншавӣ\камшавии холиси қарзҳои мизоҷон		530 019	7 631
Афзуншавӣ\камшавии ғоизҳо барои гирифтани		37 614	57 487
Афзуншавӣ\камшавии дигар дороиҳои ҷорӣ		(179 126)	246 498
Афзуншавӣ\камшавии ғоизҳо барои пардохт		(6 181)	(927)
Афзуншавӣ\камшавии холиси қарзҳои гирифташуда		(838 547)	667 000
Афзуншавӣ\камшавии холиси андозҳо барои пардохт		(18 097)	83
Афзуншавӣ\камшавии дигар ӯҳдадориҳои ҷорӣ		16 657	-
Андоз аз ҷоидаи пардохтшуда		(68 495)	(255 880)
Афзуншавӣ\камшавии холиси даромадҳои мавқуфгузошташуда (грантҳо)		19 000	(490 000)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ		226 401	1 028 257
Фаъолияти сармоягузорӣ			
Ҳариди таҷҳизот ва моликият		(76 883)	(623 747)
Ҳариди дороиҳои ғайримоддӣ		-	-
Фуруши воситаҳои асосӣ		-	56 411
Вазъи ҳаракати воситаҳои пули аз фаъолияти сармоягузорӣ		(76 883)	(567 336)
Фаъолияти молиявӣ			
Ҳиссагузориҳои сармоядорон		-	-
Ҳариди саҳмияҳо		-	-
Суди саҳмия		(67 013)	(351 976)
Гардиши софи нақдина барои амалиётҳои молиявӣ		(67 013)	(351 976)
Афзуншавии холиси нақдина		82 505	108 945
Воситаҳои пули ба аввали сол		89 546	172 051
Воситаҳои пули ба охири сол		172 051	280 996

Директор

Сармуҳасиб

Некрӯз Собии Раҳимзода

Зайнура Носирзода

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҲО ДАР САРМОЯ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2023 ба анҷом мерасад

Номгӯи нишондиҳандаҳо	Сармоияи сахомӣ	Ғоидаи тақсимнашуда	Захираи умумӣ аз ҳисоби ғоида	Захира барои амалиётҳои ояндаи ташқилот	Ҳамагӣ
Бақия ба 1 январи 2022с.	3 546 908	134 027	162 322	599 728	4 442 985
Ғоидаи соф (зиёни) давраи ҳисоботӣ	-	703 953 (18 850)	-	-	703 953 (18 850)
Тасҳеҳӣ ғоидаи тақсимнашуда	-	-	-	-	-
Ташқили сармоияи захиравӣ	-	(67 013)	-	-	(67 013)
Суди саҳмия	-	-	-	-	-
Баргardonидан ба муассис	-	-	-	-	-
Бақия ба 01 январи 2023с.	3 546 908	752 117	162 322	599 728	5 061 075
Ғоидаи соф (зиёни) давраи ҳисоботӣ	-	572 190 (7 128)	-	-	572 190 (7 128)
Тасҳеҳӣ ғоидаи тақсимнашуда	-	(351 977)	-	351 977	-
Ташқили сармоияи захиравӣ	-	(351 976)	-	-	(351 976)
Суди саҳмия	-	-	-	-	-
Баргardonидан ба муассис	-	-	-	-	-
Бақия ба 31 декабри 2023с.	3 546 908	613 226	162 322	951 705	5 274 161



Некрӯз Собири Раҳимзода

Зайнура Носирзода

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

ЭЗОҲӢ 1. САМТҲОИ АСОСИИ ФАӢОЛИЯТ

ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод» (минбаъд дар ин матн чун Ҷамъият зикр мешавад) шахси ҳуқуқӣ буда, мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ва фаъолияти худро дар асоси Оиннома анҷом медиҳад.

Ҷамъият дар асоси қарори муассис (протоколи №2 аз 23 декабри соли 2005) таъсис дода шуда, дар Кумитаи Андоз назди Ҳукумати ҶТ аз 03 феввали 2006с тахти №001-2578, мутобиқи Кодекси Гражданин ҶТ, Конуни ҶТ «Дар бораи ташкилотҳои маблағгузори хурд», Конуни ҶТ «Дар бораи ЧДММ» ба қайд гирифта шудааст.

Мутобиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 04 майи соли 2010 аз нав бақайд гирифта шудааст.

23.03.2016 дар қараёни азнавтаъсисдиҳӣ бо роҳи якҷояшавӣ бо ЧДММ ТҚХ «Рушди Обшорон» ва ЧДММ ТҚХ «Ворух» Ҷамъият азнавбақайдгириро мутобиқи талаботи қонунгузори ҷорӣ гузаштааст.

Дар айнаи замон Ҷамъият дар асоси чунин ҳуҷатҳои ҳуқуқӣ фаъолияти худро мебарад:

- Шаҳодатномаи бақайдгирии давлатӣ №0076702 аз 04.05.2010 с.
- РЯМ 3410002118.
- Гувоҳномаи №265 дар бораи додани РМА №340002925 аз 04.11.2005 с.
- Иҷозатномаи БМТ аз 09.10.2012 с.

Сармояи оинномавӣ Ҷамъият ба санаи 31.12.2023с. 3 546 908 сомони ро ташкил медиҳад.

Муассисони Ҷамъият:

РМА	Номгӯ ва суроға	Ҳаҷм	Маблағ
380002752	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Обшорон» Хатлон, ноҳ. Шаҳритус, ҷамоъати Обшорон, к. Обшорон	41,139%	1 459 157
340002408	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Наргис» Вил.Хатлон, ҷамоъати Меҳнатобод	40,009%	1 419 065
550005345	ИҶ маркази дастгирии ҷамоат «Ворух» Сугд, ноҳ. Исфара, ҷамоъати Ворух	18,853%	668 686
	Ҳамагӣ	100%	3 546 908

Соҳтори идоракунии Ташкилот иборат аст аз:

Маҷлиси умумии муассисон- мақоми олий ва стратегии идоракуний;

Шӯрои нозирон-мақоми олии идоракуний;

Мақоми иҷроияи Ташкилот.

Мақоми олии идоркунии ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод»-Маҷлиси умумии муассисон;

Мақомоти иҷрокунандаи ЧДММ ТҚХ:

➤ Шӯрои нозирони Ҷамъият:

1. Фируза Алимзода - Раиси Шӯрои нозирон
2. Раҳимов С.С. - аъзои Шӯрои нозирон
3. Раҳимов Ш. Б.- аъзои Шӯрои нозирон
4. Раҳимова А. А- аъзои Шӯрои нозирон
5. Рустамов В.С.- аъзои Шӯрои нозирон
6. Назаров Турғунмурод - аъзои Шӯрои нозирон
7. Раҳматова М.М. - аъзои Шӯрои нозирон

➤ Мақомоти иҷроияи Ҷамъият:

1. Некруз Собир Раҳимзода - Директор
2. Зайнура Носирзода - Сармуҳосиб

Дар санаи 09.10.2012 с аз ҷониби Бонки милли Тоҷикистон ба Ҷамъият Иҷозатнома дода шудааст, барои гузаронидани чунин амалиётҳо бо пули милли ва асъори хориҷӣ:

- додани қарзи хурд (бо таъмин ва бе таъмин);
- қарордодҳои форварди ва своп барои худ;

Мақсади асосии таъсисдиҳии Ҷамъият ба даст овардани фоида бо он намуд фаъолиятҳое, ки иҷозат дорад ва ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат намекунад.

Дар ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод» 1 филиал дар ноҳияи Шаҳритус фаъолият мебарад:

ЧДММ ТҚХ «Меҳнатобод» дар суроғи - Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Меҳнатобод ҷойгир шудааст.

ЭЗОҲИ 2. АСОСҲОИ ТАҲИЯИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Асосро барои таҳияи ҳисоботи молиявии Ҷамъият стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ташкил медиҳанд.

Ҳисоботи молиявии Ҷамъият бо назардошт ва истифодаи усули ҳисобу замкунӣ ва усули фаъолияти муттасили (бефосила) тартиб дода шудааст.

Усули ҳисобкуни пешбинӣ менамояд, ки таъсири амалиёт ва дигар рӯйдодҳо ба ҳисоботи молиявӣ дар лаҳзаи рӯй додани онҳо ба инобат гирифта мешавад, на ҳангоми дарёфти воқеии маблағ ё пардохти он дар давраҳои дахлдори ҳисоботӣ.

Усули муттасилӣ дар назар дорад, ки Ҷамъият дар ояндаи наздик ният ва зарурат ба барҳамдиҳӣ ва ё коҳиши ҷиддии фаъолияти худро надорад.

2.1 Таркиби ҳисоботи молиявӣ

Таркиби ҳисоботи молиявии Ҷамъият ҳисоботҳои зерини молиявиро дар бар мегирад:

- Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ;
- Ҳисобот оиди маҷмӯи даромадҳо;
- Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ;
- Ҳисобот дар бораи тағйиротҳо дар сармояи худ;
- Эзоҳот ба ҳисоботи молиявӣ.

Давраи ҳисоботии Ҷамъият соли тақвими аз якуми январ то 31-уми декабр мебошад. Моддаҳои назарраси ҳисоботи молиявӣ муайян карда шуда, ба таври алоҳидагӣ нишон дода шудаанд, вале моддаҳои ғайриназаррас гурӯҳбандӣ шудаанд.

2.2 Асъори ҳисобот

Ҷамъият ба сифати асъорӣ амалкунанда ва асъорӣ муаррифкунандаи ҳисоботи молиявӣ асъорӣ миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – сомони истифода мебарад.

ЭЗОҲИ 3. УСУЛҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ БАҲИСОБГИРӢ

3.1 Эътироф ва арзёбии воситаҳои молиявӣ

Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳои молиявӣ дар сурате дар тавозун эътироф карда мешаванд, ки агар Ҷамъият нисбат ба ин ё он воситаи молиявӣ аз рӯи қарордод яке аз тарафҳои муомилақунанда бошад. Дороиҳои молиявӣ ва ўҳдадориҳо бо истифодаи усули ҳисобу замкунӣ дар санаи амалиёт эътироф карда мешаванд. Ҳангоми бори аввал эътироф кардани воситаҳои молиявӣ аз рӯи арзиши одилонаи ифодаи пулии муомилот зимни дохил кардан ё нигоҳ доштани хароҷоти амалишавии онҳо инъикос меёбанд.

Шартҳои баҳисобгирӣ, ки Ҷамъият дар рафти баҳодиҳии минбаъдаи дороиҳо ва ўҳдадориҳои молиявии худ истифода мебарад, дар бандҳои дахлдори сиёсати баҳисобгирӣ он, ки дар зер оварда шудаанд, шарҳ дода мешаванд.

3.2 Воситаҳои пулӣ

Воситаҳои пулӣ ва эквиваленти он пули нақди мавҷуд дар ҳазинаи Ҷамъият, маблағи дар ҳисобҳои муросилотӣ дар бонкҳо гузоштаро дар бар мегирад.

3.3 Сандуқи қарзӣ ва захира барои беарзишшавӣ

Баҳисобгирӣ аввалаи қарзи додашуда аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ, яъне аз рӯи арзиши одилонаи маблағи додашуда арзёбӣ мегардад. Ўҳдадори дебиторӣ ба сифати дорой дар лаҳзаи додани маблағ ба муштариён ҳисоб мешавад. Минбаъд қарз дар маблағи қарзи асосии пардохтнашуда мутобиқи шартномаи қарзӣ бо тарҳи фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир (камаришшавӣ) ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар сурати мавҷуд будани нишонаҳои объективии камаришшавии қарзи додашуда дар натиҷаи ҳодисаҳои рӯйдодашуда баъд аз ҳисобгирӣ аввалаи дорой, Ҷамъият захира барои камаришшавиро барои ҷуброн намудани зарар барои қарзи алоҳида ташкил медиҳад. Ҳисобкунии захира барои камаришшавӣ дар асоси таҳлили дороиҳои ба хавфи қарзӣ дучоршаванда анҷом мегирад. Фонд барои пушонидани талафотҳои имконпазир дар ҳисоботи молиявӣ фақат барои талафоти воридшуда то санаи таҳияи ҳисобот ба асоси нишонаҳои объективии тасдиқкунандаи ин ки камаришшавӣ дар давраи баъд аз ҳисобкунии аввала рӯй додааст, дар назар гирифта мешавад.

Барқарорсозии фонди қаблан ташакулёфта дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромади Ҷамъият инъикос меёбад.

Дар тавозуни муҳосибавӣ бақияи маблағи асосии қарз ва бақияи фоизҳои ҳисобшуда барои гирифтаниро дар сатрҳои алоҳида иникос карда мешаванд.

Фоизи қарзро Ҷамъият бо назардошти омилҳои таваррум, арзиши маблағҳои ҷалбшуда, зарар аз қарзҳои пардохтнашуда, ҳиссаи харчи оператсионӣ, фоизи сармояшудаи фоидаи тақсимнашуда муайян менамояд.

Ба қарзҳои таъхирфтода кредитҳое дохил мешаванд, ки пардохти онҳо дер шудааст ва онҳо ба қатори қарзҳои шубҳанок ва ё безътимод дохил карда мешаванд.

Гуруҳбандии қарзҳо аз қатори қарзҳои қолабӣ ба гуруҳи ғайриқолабӣ дар рӯзи ба назаргирӣ таъхирфтии қарз ба амал меояд.

Ташкилот нишонаҳои эҳтимолии батаъхирфтии маблағи асосии қарзҳо ва беқурбшавии фоизҳои ҳисобшударо баҳо медиҳад.

Ҷамъият мувофиқи Дастурамали №215 «Дар бораи тартиби ташкил ва истифодаи фонди пушондани талафоти имконпазир аз руи қарзҳо»-и Бонки миллии Тоҷикистон таснифи сандуқи қарзии ҳудро мегузаронад.

Қолабӣ	2%	То 8 рӯз
Зери назорат	5%	Аз 8 то 30 рӯз
Ғайриқолабӣ	30%	Аз 30 то 90 рӯз
Ошубҳанок	75%	Аз 90 то 180 рӯз
Безътимод	100%	Зиёда аз 180 рӯз

Ҷамъият барои қарзҳои дар сатҳи ғайриқолабӣ ва шубҳанок қарордошта ҳамчун фонди махсус 100% барои қисми таъминнабудаи қарз мувофиқи тартиби пешбининамудаи банди 38-и Дастурамали мазкур ташкил карда мешавад.

Мутобиқи сиёсати қарзӣ, қарзҳои, ки пардохти онҳо ғайриимкон аст, аз ҳисоби захираи ташкилӣ аз тавозун хориҷ карда мешаванд ва дар ҳисобҳои ғайритавозуни ба ҳисоб гирифта мешаванд. Аз тавозун баровардани қарз фақат баъд аз андешидани тамоми чораҳо барои гирифтани қарз ва тартиботи лозимаи муайян намудани маблағи зиён, ҳамчунин пас аз ба тавозуни Ҷамъият қабул кардани амволи гарав амалӣ мегардад. Маълумот оиди қарзҳои тавозуни мувофиқи Сиёсати баҳисобгирии Ҷамъият дар давоми 5 сол нигоҳ дошта мешавад.

Аз нав ҳисоб кардани ФПТИ ҳармоҳа дар асоси пардохти воқеии маблағи асосӣ ва фоизҳои иҷро карда мешаванд, ва дар асоси ҳисоботҳои тайёр кардаи шӯъбаи қарзӣ.

Дар ҳолати нодуруст будани захираҳо, Ҷамъият пардохтҳои иловагӣ ба захираҳо, дар он марҳилае ки, кам будани захира маълум шудааст, пардохт мекунад.

3.4 Дигар дорониҳо

Ба ҳайси дигар дорониҳои ҷорӣ ҳисобҳо барои гирифтани, пешпардохти андоз, маблағи зерҳисоби кормандон, пешпардохт барои хизматрасониҳо ва ғайра ба қайд гирифта мешаванд.

3.5 Иҷораи амалиётӣ

Иҷорасе, ки зимни он қисми бештари хавфҳо ва ҳуқуқи соҳибӣ ба иҷорадиҳанда дода мешавад, иҷораи амалиётӣ ба шумор меравад. Ҷамъият хароҷоти пардохти иҷораи биноро дар давраи ҳисоботӣ дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ инъикос менамояд.

3.6 Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ аз рӯи хароҷоти ҳақиқӣ барои дарёфти онҳо сарфшуда ҳамчун дорой шинохта мешаванд. Баъдан, воситаҳои асосӣ пас аз тарҳи фарсудаҷавии онҳо ба инобат гирифта мешаванд. Хароҷоти минбаъда дар арзиши тавозунии дорой дохил мешавад, агар эҳтимоли объективии дарёфти фоидаи иқтисодии вобаста ба истифодабарии дорой вучуд дошта бошад. Тамоми хароҷоти дигар дар ҳисобот оиди маҷмӯи даромад дар давраи дахлдор инъикос мегардад.

Барои ҳисобкунии истеҳлоки воситаҳои асосӣ Ҷамъият талаботи моддаи 198-и Кодекси андози ҚТ-ро истифода менамояд. Бо мақсади мутобиқ кунонидани ҳисобот ба талаботи СБҲМ 16 «Воситаҳои асосӣ» истеҳлоки воситаҳои асосӣ бо усули баробарӣ (ростхатта) ҳисоб карда шуд. Мувофиқи ин усул арзиши дорой баробар ба мўҳлати истифодабарии воситаи асосӣ истеҳлок мешавад.

Ҷамъият меъёрҳои зеринро барои ҳисобкунии фарсудаҷавии воситаҳои асосӣ муқаррар кардааст:

Номгӯи воситаҳои асосӣ	Меъёри истеҳлок (%)
Бино	7
Мебел ва таҷҳизот	15-20
Нақлиёт	15
Таҷҳизоти компютери	20

3.7 Ҷаҳдадорихои молиявӣ

Маблағҳои қарзӣ сараввал аз рӯи нархи дарёфтӣ (харидоришуда), ки аз маблағи дарёфтшуда зимни нигоҳ доштани хароҷоти сарфшуда барои муомилот иборат аст, ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Баъдан, маблағҳои қарзӣ аз рӯи арзиши истеҳлоки ифода меёбанд ва фарқият байни маблағи харидоришуда ва арзиши бозпардохт дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад дар давраи ҳисоботӣ чун хароҷоти фоизӣ инъикос меёбад. Фоизи қарзҳои ҷалбшуда, заёмҳо, ҳармоҳа аз рӯи меъёри номиналии фоиз барои бақияи маблағи асосии пардохтнашуда ё маблағи асосии аввала бо назардошти шартҳои созишномаи қарзӣ ҳисоб карда мешаванд.

Ҷаҳдадорихои ҷорӣ дар ҳисобот дар бораи вазъияти молиявии Ҷамъият ба андозаи бавҷудии онҳо – ҳангоми ҳисобу китоби музди меҳнати кормандон, маблағи ҳисобкардашудаи ҷаҳдадорихои андоз, ҷаҳдадорихои ҳисобшуда аз рӯи пардохти масрафи амалиёт ва ғайра инъикос меёбанд.

3.8 Ўтироф кардани даромад ва хароҷот

Ҷамъият дар ҷараёни фаъолияти амалиётӣ даромад ва хароҷотро аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ ўтироф менамояд. Аз рӯи усули ҳисобу замкунӣ даромад дар он давраи ҳисоботӣ ўтироф карда мешавад, ки дар он дарёфт шудааст, новобаста аз ворид гардидани маблағ. Ҳамин тавр, хароҷот низ дар он давраи ҳисоботӣ инъикос меёбад, ки дар он хароҷот ҷой дорад, сарфи назар аз он ки маблағи хароҷот аз тарафи Ҷамъият дар ин давраи ҳисоботӣ пардохта шудааст ё не.

3.9 Андозбандӣ

Хароҷоти андоз аз ғоида, ки дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад инъикос ёфтааст - ин маблағи андози ҷорӣ аз ғоида мебошад, ки мутобиқи қонунгузориҳои амалкунандаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад. Ғоидаи то андозбандӣ аз ғоидаи андозбандишаванда фарқ дорад, чунки барои ҳисобкунии андоз аз ғоида бархе аз қисматҳои чун хароҷот ўтирофгардида бо мақсади андозбандӣ истисно мешаванд. Ҳангоми ҳисобкунии андоз аз ғоида меъёри андоз дар ҳаҷми 20 % истифода бурда мешавад.

Андозбандии таваққуфшуда аз рӯи андоз аз ғоида аз руи усули дороиҳо ва ҷаҳдадорихои тавозунӣ нисбат ба тамоми фарқиятҳои муваққатӣ байни манбаи андозии дороиҳо ва ҷаҳдадорихо ва арзиши тавозунии онҳо мутобиқи ҳисоботи молиявӣ ҳисоб карда мешаванд. Дороиҳо ва ҷаҳдадорихои андозбандии таваққуфшуда бо истифода аз меъёри андозбандии истифодашаванда дар даврае, ки дороиҳо фурухта мешаванд ва ҷаҳдадорихо бозпардохт мешаванд, зимни ба асосгирии меъёри андозбандӣ дар давраи мазкур ё амалан муқарраршуда дар санаи тартибдиҳии ҳисобот, муайян карда мешаванд.

Дороиҳо аз рӯи андозбандии таваққуфшуда ба он ҳаdde ифода меёбанд, ки эҳтимолияти гирифтани ғоидаи андозбандишуда вучуд дошта бошад, ки ба муқобили он метавон фарқияти муваққатиро истифода бурд.

3.10 Муомилот бо асҳори хориҷӣ

Муомилот бо асъори хориҷӣ сараввал бо асъори миллӣ аз рӯи қурби расмии мубодилавии Бонки миллии Тоҷикистон дар санаи амалиёт ифода меёбад. Фарқият байни қурби мубодилавии шартномавӣ ва қурби расмии БМТ дар санаи амалиёт дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад чун даромади соф аз муомилот бо асъори хориҷӣ дохил карда мешавад.

Дороиҳо ва ӯҳдадориҳои монетарӣ аз рӯи нархи расмии мубодилавии БМТ дар санаи ҳисобот ба асъори миллӣ баргардонида мешаванд. Фарқияти қурби ба вучудодада ғангоми аз нав баҳодиҳии ин дороиҳо ва санадҳои қарзӣ дар ҳисобот дар бораи маҷмӯи даромад чун даромади ҳолиси аз нав баҳодиҳии асъори хориҷӣ инъикос меёбанд.

Барои ҷамъбасти ҳисоботи моллиявӣ Ҷамъият қурби мубодилавии расмии Бонки Миллии Тоҷикистонро истифода бурдааст.

	рамз	31 декабри 2022	31 декабри 2023
1 доллари ИМА	840	10.1024 сомони	11.9571 сомони
1 Евро	978	10.8911 сомони	12.0944 сомони
1 Рубли Русӣ	810	0.1445 сомони	0.1217 сомони

3.11 Сармояи худӣ

Сармояи худии Ҷамъият аз сармояи пардохташуда, фоидаи тақсимнашуда, захираи умумӣ, ки мутобиқи қонунгузори амалкунанда ташаккул ёфтааст ва захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ иборат аст.

4. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

4.1 Нақди ҳазина ва ҷамарзиши он.

Воситаҳои пулии Ҷамъият аз қисматҳои зерин иборатанд:

Номгӯй	31.12.2022с	31.12.2023с
Ҳазина бо асъори миллӣ	160 018	274 848
Суратҳисоби мукотибавии бонкҳо дар ҶТ бо арзи миллӣ	10 492	4 494
Суратҳисоби мукотибавии бонкҳо дар ҶТ бо арзи хориҷӣ	1 541	1 654
Ҳамагӣ	172 051	280 996

Ҷамъият воситаҳои пулии аз истифодабарӣ маҳдудкардашуда надорад.

4.2 Қарз ба мизочон

Дар давраи ҳисоботӣ Ҷамъият қарзхоро барои рушди соҳибкорӣ барои соҳаи кишоварзӣ, тиҷорат, истеҳсолот ва барои таъмини талаботҳои истеъмолии аҳоли додааст.

	31.12.2022с	31.12.2023с
Қарзҳои ба мизочон додашуда	4 805 463	4 797 832
Фоизи ҳисобшудаи пардохтнашуда	358 411	300 924
Захираи беқурбшавии қарзҳо	(418 341)	(374 799)
Ҳамаги қарзҳои мизочон	4 745 533	4 723 957

Ҷамъият ба самтҳо ва фаъолиятҳои гуногун қарз медиҳад, аз ҷумла ба хоҷагии қишлоқ ва соҳибкорӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ ва иқдисодиёт.

Аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт гуруҳбандии сандуқи қарзӣ дар санаи ҳисоботӣ чунин аст:

Номгӯ	31 декабри 2022		31 декабри 2023	
	Маблағ	Ҳисса	Маблағ	Ҳисса
Кишоварзӣ	3 099 287	64,50%	1 765 121	36,79%
Тиҷорат	784 058	16,32%	539 750	11,25%
Истеъмоли	759 187	15,80%	1 189 922	24,80%
Соҳтмон	96 538	2,01%	208 493	4,35%
Хизматрасонӣ	58 559	1,22%	92 600	1,93%
Саноат		0,00%	7 000	0,15%
Дигар соҳаҳо	7 834	0,16%	994 946	20,74%
Ҳамагӣ	4 805 463	100,00%	4 797 832	100,00%
Ҷоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда	358 411		300 924	
Захира барои ФПТИ	(418 341)		(374 799)	
Ҳамагӣ арзиши соф	4 745 533		4 723 957	

Аз рӯи мӯҳлати пардохт сандуқи қарзӣ ба тарзи зерин тақсим мешавад:

Мӯҳлати пардохт	31 декабри 2023
аз 0 то 6 моҳ	15 900
аз 6 то 12 моҳ	2 245 992
аз 12 то 24 моҳ	1 906 934
Зиёда аз 24 моҳ	629 006
Ҳамагӣ	4 797 832
Ҷоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда	300 924
ФПТИ	(374 799)
Ҳамагӣ қарзҳо ба мизочон:	4 723 957

Сандуқи қарзӣ дар тақсими меъёрҳои ҷоизӣ чунин намуд дорад:

Меъёри ҷоизӣ	31 декабри 2023
то 20 ҷоиз	1 030 320
аз 21 то 24 ҷоиз	28 129
Зиёда аз 24 ҷоиз	3 739 383
Ҷамъ:	4 797 832
Ҷоизҳои ҳисобшудаи пардохтнашуда	300 924
ФПТИ	(374 799)
Ҳамагӣ:	4 723 957

Мувофиқи сиёсати қарзӣ барои назорат аз болои қарзҳо ба ҳайси таъминоти Ҷамъият тилло, чорвои шохдори калон, амволи ғайриманқул, автомобилҳо, кафолати шахсони алоҳида гирифта мешавад.

4.3 Дороихои чории дигар

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Пешпардохти изофаи андоз	-	10 290
Хароҷоти пешпардохтшуда	6 220	4 052
Дигар пешпардохтҳо	250 000	-
Дороихои гуногун - асъори хориҷӣ	4 620	-
Ҳамагӣ	260 840	14 342

4.4 Воситаҳои асосӣ

	31.12.2022с	31.12.2023с
Воситаҳои асосӣ	1 512 357	1 966 064
Фарсудаҳои ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ	(566 605)	(567 714)
Ҳамагӣ	945 752	1 398 350

	Бино	Мебел ва таҷҳизот	Нақлиёт	Ҳуқуқи иҷора ва тақмил	Ҳамагӣ воситаҳои асосӣ
Арзиш ба 01.01.2022с.	1 073 634	174 198	163 567	39 318	1 450 717
Хурдашавии ҷамъшуда ба 01.01.2022с	(284 373)	(78 260)	(112 604)	(4 164)	(479 401)
Арзиши тавозунӣ ба 01.01.2022с.	789 261	95 938	50 963	35 154	971 316
Воридот	55 203	17 180	4 500	-	76 883
Хориҷшавӣ	-	(15 243)	-	-	(15 243)
Тасхеҳи арзиши воситаҳои асосӣ	-	-	-	-	-
Тасхеҳи хурдашавии воситаҳои асосӣ	-	-	-	-	-
Азҳисоббарории хурдашавӣ ҳангоми хориҷшавӣ	-	14 031	-	-	14 031
Истеҳлоки ҳисобшуда	(73 348)	(16 160)	(8 975)	(2 752)	(101 235)
Арзиш ба 31.12.2022с.	1 128 837	176 135	168 067	39 318	1 512 357
Хурдашавии ҷамъшуда ба 31.12.2022	(357 721)	(80 389)	(121 579)	(6 916)	(566 605)
Арзиши тавозунӣ ба 31.12.2022с.	771 116	95 746	46 488	32 402	945 752
Воридот	394 771	30 976	198 000	-	623 747
Хориҷшавӣ	-	-	(163 067)	-	(163 067)
Тасхеҳи воситаҳои асосӣ	-	(6 973)	-	-	(6 973)
Тасхеҳи хурдашавии ҷамъшуда	-	6 295	-	-	6 295
Азҳисоббарории хурдашавӣ ҳангоми хориҷшавӣ	-	-	114 656	-	114 656
Истеҳлоки ҳисобшуда	(92 632)	(17 553)	(9 122)	(2 753)	(122 060)
Арзиш ба 31.12.2023с.	1 523 608	200 138	203 000	39 318	1 966 064
Хурдашавии ҷамъшуда	(450 353)	(91 647)	(16 045)	(9 669)	(567 714)
Арзиши тавозунӣ ба 31.12.2023с.	1 073 255	108 491	186 955	29 649	1 398 350

4.5 Дороиҳои ғайримоддӣ

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Дороиҳои ғайримоддӣ	9 500	9 500
Фарсиши дороиҳои ғайримоддӣ	(6 508)	(6 888)
Ҳамагӣ	2 992	2 612

Ҷамъият таъминоти барномавии 1С - муҳосибот ҳамчун дороии ғайримоддӣ ба қайд мегирад.

4.6 Сармоягузори

Номгӯ	31 декабри 2022	31 декабри 2023
Саҳмияҳои НОБ Рогун	15 200	15200
Ҳамагӣ:	15 200	15 200

Дар ин моддаи тавозун маблағи саҳмияҳои ҚСҚ «НБО РОГУН» бо арзиши 15 200 сомони нишон дода шудааст. Аз сабаби набудани бозори коғазҳои қиматнок муайян намудани арзиши бозори ин дороиҳо ғайри имкон аст.

4.7 Маблағҳои бонкҳо ва ташкилотҳои молиявӣ

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Қарзҳо аз шахсони воқеъӣ	452 400	1 119 400
Ҳамагӣ	452 400	1 119 400

4.8 Андозҳо барои пардохт

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Андоз аз фоида барои пардохт	94 009	-
Андоз аз музди меҳнат барои пардохт	-	179
Андози иҷтимоӣ барои пардохт	506	471
Дигар андозҳо барои пардохт	61	-
Ҳамагӣ	94 576	650

4.9 Ҷаҳдадорҳои ҷорӣ дигар

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Ҳисобҳо барои пардохт	27 589	28 899
Ҷоизҳои ҳисобкардашуда барои пардохт	12 718	11 791
Суди саҳмия барои пардохт	1 416	-
Даромади ҷоизии татбиқнашуда - пули милли	66	556
Захира барои рухсатии истифоданашуда	2 528	-
Ҳамагӣ	44 317	41 246

4.10 Даромади тамдидшуда-грант арзҳои гирифташуда

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Грантҳо - "USAID - WINROCK INTERNATIONAL"	490 000	-
Бакиа	490 000	-

Грант аз ҳисоби USAID (WINROCK International) дар асоси шартномаи 6862-G-19-01 санаҳои 28.11.2019, 30.04.2020 ва 30.09.2020 сол бефоиз гирифта шудааст. Мӯҳлати бозгардонидан 31.07.2022 сол ва дар санаи муайяншуда баргардонида шудааст.

4.11 Сармояи пардохтшуда

Ба ҳолати 31 декабри соли 2023 сармояи пардохтшудаи Ҷамъият 3 546 908 сомони ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба нишондиҳандаи санаи ҳисоботи 31 декабри соли 2022 бе тағйир мондааст ва ба талаботи Бонки миллии Тоҷикистон оиди меъёри сармояи Ташкилотҳои қарзии хурд пурра ҷавобгӯ мебошад.

4.12 Дигар захираҳо ва сармояҳо

Номгуй	31.12.2022с	31.12.2023с
Захираи умумӣ	162 322	162 322
Дигар захираҳои сармоя	599 728	951 705
Ҷоидаи таксимнашуда	752 117	613 226
Ҷамағи сармоя	1 514 167	1 727 253

Ҷамъият захираи умумиро барои қарзҳои қолабӣ мутобиқи талаботи Дастурамали 215 БМТ "Тартиби ташкилкунӣ ва истифодабарии захираи талафоти потенциалӣ ва фонди пушонидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо" маблағи захираи пушонидани талафот аз рӯи қарзҳои стандартӣ дар ҳудуди 2% барои қарзҳо аз ҳисоби ҷоидаи соли ҳисоботи бо асҳори милли ташкил медиҳад.

Ҷоидаи таксимнашуда -Дар ин моддаи Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ натиҷаҳои фаъолияти Ҷамъият дар давоми ҷамаи давраҳои ҳисоботӣ нишон дода шудааст.

5. ЭЗОҲ БА ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ МАҶМУИ ДАРОМАД

5.1 Даромади фоизи

Ҷамъият дар рафти фаъолияти муқаррарӣ даромади фоизӣ аз қарзҳо, даромад аз амалиёт бо асҳори хориҷӣ, даромад аз азнавбаҳодиҳии асҳори хориҷӣ, даромад аз барқарор кардани ФПТИ ва даромади амалиётӣ аз хизматрасонӣ (бефоиз) ба даст меорад. Даромад ва хароҷотҳо аз рӯи фаъолияти соли 2023 дар ҷадвалҳои зерин оварда шудаанд.

Номгуй	2022с	2023с
Даромад аз Қарзҳо ба муштариён	1 396 015	1 433 395
Дигар даромадҳои фоизӣ		
Ҷамъ	1 396 015	1 433 395

5.2 хароҷоти фоизи

Номгуй	2022с	2023с
Хароҷоти фоизӣ аз рӯи воситаҳои қарзӣ	107 127	110 715

Дигар хароҷоти ғоизӣ

Ҷамъ	107 127	110 715
------	---------	---------

5.3 Хароҷоти ташаккули захира барои талафоти дороиҳо

Номи	2022с	2023с
ФПТИ аз рӯи қарзҳо	91 336	84 385
ФПТИ аз рӯи ғоизҳо		
Ҷамъ	91 336	84 385

5.4 Даромад аз хизматрасониҳои комиссияи

Номи	2022с	2023с
Даромад аз хизматрасони	17 553	20 570
Дигар даромадҳо	18 272	10 417
Ҷамъ	35 825	30 987

5.5 Хароҷот аз хизматрасониҳои комиссияи

Номи	2022с	2023с
Хароҷоти хизматрасонӣ ва ҳақгузорӣ	11 077	10 525
Ҷамъ	11 077	10 525

5.6 Даромад бо тарҳи хароҷоти аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ

Номи	2022с	2023с
Даромад аз ҳисоби азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	224 368	925
Хароҷот аз ҳисоби азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	(184 261)	(5 431)
Ҷамъ	40 107	(4 506)

5.7 Дигар даромадҳои амалиётӣ

Номи	2022с	2023с
Даромад аз барқарорсозии арзиши қарзҳо	230 230	122 181
Ҷамъ	230 230	122 181

5.8 Хароҷотҳои идораи ва дигар хароҷоти амалиётӣ

Номи	2022с		2023с	
	Маблағ	ҳисса бо %	2023с	ҳисса бо %
Маош ва музди кор	481 547	43,77%	570 368	48,91%
Андозҳои иҷтимоӣ	94 050	8,55%	114 441	9,81%
Хароҷоти захираи рухсатии истифоданашуда	2 528	0,23%	-	0,00%

Хароҷоти андози иҷтимоӣ аз захираи рухсати	506	0,05%	-	0,00%
Хароҷоти Аудит	50 000	4,54%	25 000	2,14%
Хизматрасонии касбӣ	70 000	6,36%	79 944	6,86%
Техникаи иттилоотӣ	1 230	0,11%	2 993	0,26%
Хароҷоти бақайдгирии вос. нақлиёт	1 669	0,15%	2 372	0,20%
Дигар андозҳо ва иҷозатномаҳо	4 407	0,40%	3 959	0,34%
Ҳурдашавӣ ва истехлоқ	101 805	9,25%	119 307	10,23%
Истехлоқи ҳуқуқи иҷора ва мукамалгардонӣ	-	0,00%	2 752	0,24%
Хароҷоти сузишворӣ ва нигоҳдории нақлиёт	54 230	4,93%	48 907	4,19%
Хароҷоти сафари хидматӣ ва нақлиёт	4 995	0,45%	2 920	0,25%
Таъмир ва нигоҳдории воситаҳои асосӣ	46 215	4,20%	35 700	3,06%
Хароҷоти коммуникатсионӣ	7 831	0,71%	7 565	0,65%
Андозҳо	1 135	0,10%	-	0,00%
Хароҷоти коммуналӣ	8 997	0,82%	9 272	0,80%
Хароҷоти маводи дафтардорӣ ва лавозимот	26 220	2,38%	21 419	1,84%
Хароҷоти намояндагӣ	5 127	0,47%	5 785	0,50%
Ҳаққи узвият ва ҳақгузорӣ	26 035	2,37%	2 200	0,19%
Иҷора	63 300	5,75%	63 600	5,45%
Таблиғот ва хабардорнамоӣ	850	0,08%	2 867	0,25%
Дигар ҷарима ва ҷаримаҳои аҳдшиканӣ	24 640	2,24%	28 527	2,45%
Хайрия ва ҳақгузориҳои хайрия	8 300	0,75%	5 000	0,43%
Обуна	1 646	0,15%	1 000	0,09%
Хароҷоти азҳисоббарории воситаҳои асосӣ	1 212	0,11%	180	0,02%
Дигар хароҷот	11 687	1,06%	10 056	0,86%
Ҷамъ	1 100 162	100%	1 166 134	100%

5.9 Даромад(хароҷоти соф аз фаъолияти гайриамалиёти

Номи	2022с	2023с
Даромади хайрия (грант)	471 000	490 000
Даромад аз иҷора	9 168	10 050
Даромад аз фуруш ва дигар хориҷкунии воситаҳои асосӣ	-	7 195
Дигар даромадҳои гайриамалиёти		
Ҷамъ	480 168	507 245

5.10 Андоз аз ғоида

Мувофиқи сиёсати баҳисобгирии қабулгардида, барои ҳисоботи молиявӣ Ҷамъият даромад ва хароҷотҳоро бо усули ҳисобкунӣ эътироф мекунад. Бо мақсади баҳисобгирии андоз Ҷамъият даромад ва хароҷотҳоро бо усули ҳазинавӣ эътироф мекунад. Андоз аз ғоида дар асоси даромад ва хароҷоти Ташкилот бо назардошти талаботҳои Кодекси андози ҚТ ҳисоб карда мешавад. Мизони андоз 20%-ро ташкил менамояд.

ЭЗОҲИ 6. АМАЛИЁТҲО БО ИШТИРОКИ ТАРАҲҲОИ АЛОҚАМАНД

Мувофиқи СБХМ (IAS) 24 «Ошкор кардани маълумот оиди ҷонибҳои вобаста» – ҷониби вобаста – алоқаманд мегардад, агар:

- (а) чунин ҷониб бевосита ё бавосита, ба воситаи як ё зиёда миёнаравон:
 - (i) корхонаро идора мекунад ё зери назорати он аст, ё агар корхона ва чунин ҷониб зери назорати умумӣ бошанд (ба ин ҷо корхонаҳои мабдаӣ, корхонаҳои фаръӣ, ва корхонаҳои фаръии як корхонаи мабдаӣ дахл доранд);
 - (ii) дар корхона ҳиссае дорад, ки таъсири назарраси ӯро ба корхона таъмин мекунад; ё
 - (iii) корхонаро якҷоя назорат мекунад;
- (б) ҷониб корхонаи ассотсиатсияшудаи (чуноне ки дар СБХМ (IAS) 28 «Воситагузориҳо ба корхонаҳои ассотсиатсияшуда») ҳамин корхона аст;
- (с) ҷониб фаъолияти якҷоя аст, ки корхона иштирокчии он аст (СБХМ (IFRS) 11 «Соҳибкории якҷоя»);
- (д) ҷониб ба таркиби ҳайати робарикунанда ё корхонаи мабдаии он дохил мешавад;
- (е) ҷониб хеши наздики яке аз шахсонест, ки дар п. (а) ё п. (д) зикр шудаанд;
- (ф) ҷониб корхонаест, ки таҳти назорат, назорати якҷоя ё таъсири назарраси ягон нафар аз шахсони дар п. (д) ё п. (е) зикршуда мебошад, ё чунин шахсон дар ҳамин корхона, бевосита ё бавосита, ҳуқуқи овоздиҳии назаррас доранд;
- (ғ) ҷониб нақшаи мукофотхоро баъди анҷоми фаъолияти меҳнатӣ барои кормандони корхона ё ягон корхонае ки ҷониби вобастаи корхона аст, муайян менамояд.

ЭЗОҲИ 7. ЁҲДАДОРИҲОИ ШАРТӢ

Роҳбарияти Ҷамъият бовари доранд, ки ёҳдадориҳои шартии назаррас надоранд, ки он дар ояндаи наздик таъсири калон ба ҳолати молиявӣ ва натиҷаи фаъолияти Ҷамъият дошта бошад.

ЭЗОҲИ 8. РӮЙДОДҲОИ БА АМАЛОМАДА БАӢД АЗ САНАИ МУАРРИФИИ ҲИСОБОТ

Чунин рӯйдодҳо ба амал наомадаанд.

ЭЗОҲИ 9. ХАВФҲО

9.1. Хавфи қарзӣ

Дар рафти фаъолияти худ Ҷамъият ба хавфи қарзӣ дучор аст, ки ба саривақт пардохт нашудан ва ё нопурра пардохт карда шудани ёҳдадори қарзӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он аз тарафи қарзгирандагон вобаста аст.

Дучоршавӣ ба хавфи қарзӣ бо роҳи мунтазам таҳлил намудани ҳолати пардохтпазирии мизочон ва қарзгирандагони эҳтимолӣ оиди пардохт намудани ёҳдадори қарзӣ ва фоизҳои ҳисобшудаи он идора карда мешавад.

Хавфи қарзӣ инчунин бо роҳи гирифтани гарави амвол ва кафолати фардӣ ва гурӯҳӣ идора карда мешавад. Ба сифати таъминоти гарав дороиҳои фермерон баромад мекунад: тилло, амволи ғайриманқул, кафолати аъзоёни гуруҳ ва шахсони алоҳида. Ба сифати кафолати шахсӣ ва гурӯҳӣ сертификати ҳуқуқи истифодабарии замин, шартномаи кафолатӣ, амволи манқул ва ғайриманқули шахсони мансабдори мизочон баромад мекунад.

Дар ҷадвали зерин андозаи максималии хавфи қарзӣ аз рӯи дороиҳои молиявӣ ва ёҳдадориҳои ғайритавозунии шартӣ оварда шудааст. Барои дороиҳои молиявӣ, ки дар ҳисобҳои тавозунӣ инъикос мешаванд, андозаи максималии хавфи қарзӣ баробар бо арзиши тавозунии ин дороиҳо мебошад.

Номгӯи қисми дорои тавозун	Маблағ	31 декабри 2022		Маблағ	31 декабри 2023	
		ФПТИ	Хавфи қарзии		ФПТИ	Хавфи қарзии

			максималӣ			максималӣ
Қарз ба мизочон	5 163 874	(418 341)	4 745 533	5 098 756	(374 799)	4 723 957

9.2. Хавфи пардохтпазирӣ

Хавфи пардохтпазирӣ – хавфи пеш омадани мушкилот ҳангоми дарёфти маблағҳои пулӣ барои баргардонидани пасандозҳо ва пардохти ӯҳдадориҳо мебошад, ки бо воситаҳои молиявӣ ҳангоми расидани мӯҳлатҳои воқеии пардохти онҳо расидааст, алоқаманд мебошанд.

Чамъият ба таври ҳаррӯза ба воситаҳои озодаи пулӣ барои пардохти ӯҳдадориҳо, пардохти қарзҳо ва дигар намуди талаботи ҷорӣ барои воситаҳои молиявии пардохтшаванда ба воситаҳои пулӣ ниёз дорад. Чамъият назорати пардохтпазирӣро бо мақсади таъмини мавҷудияти воситаҳои пулии дар ҳар замони зарурӣ барои пардохти ӯҳдадориҳои вобаста ба ҳаракати воситаҳои пулӣ ҳангоми расидани мӯҳлати пардохти онҳо, анҷом медиҳад. Воситаи асосие, ки Чамъият барои назорати пардохтпазирӣ истифода мебарад, таҳлили пешбиниҳои ҳаракати воситаҳои пулӣ мебошад.

Назорати хавфи фоизӣ тавассути дар тавозун нигоҳ доштани мӯҳлати пардохти пасивҳо ва активҳои Чамъият амалӣ мегардад. Баҳогузориҳои дурнамои андозаи хавфи фоизӣ барои ҳар як модда боиси он мегардад, ки барои ба ҳадди ақал расонидани таъсири он ба даромади Чамъият чораҳои зарурӣ андешида шаванд, зеро коҳиш ёфтани даромадҳо ё зарарҳои мустақим метавонанд ба бадшавии нишондиҳандаи кифояти сармоя оварда расонанд.

9.3. Хавфи асъор

Чамъият ба худ хавфе, ки бо тағйирёбии қурби асори хориҷи вобаста аст ва ба ҳолати молиявӣ ва ҳаракати воситаҳои пулии он таъсир мерасонад, қабул менамояд.

Чамъият дар фаъолияти худ қарз ба миқозон ва ӯҳдадориҳо бо асъори хориҷи низ ба анҷом мерасонад ва ин моддаҳои дар тавозун бо асъори милли инъикос ёфтаанд. Тағйирёбии қурби асъори милли нисбати асъори хориҷи пешгӯинашаванда аст ва тағйирёбии он ба дорои ва ӯҳдадориҳои Чамъият таъсири худро мерасонад.

Маҳдудият дар иваз намудани сомони ба асъори хориҷи мавҷуд нест. Сомони дар беруни кишвар асъори муҳолилашаванда нест.